

Котиботи Шӯрои машварати назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар кардани фазои сармоягузори



НАШРИЯИ МАХСУС

БАРГУЗОРИИ ҶАМОИШ ДАР МАВЗӢИ “МУОСИРГАРДОНИИ ХИЗМАТРАСОНИҶОИ ДАВЛАТӢ БА СОҲИБКОРОНУ САРМОЯГУЗОРОН”

15 октябри соли 2021

Нашрияи махсус

Тамос: 44 601 00 27/28/29

Суроғаи электронӣ: secretariat@investmentcouncil.tj



Шӯрои машварати назди
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба беҳтар
кардани фазои
сармоягузори

Имрӯз, дар дар меҳмонхонаи “Ҳаят Реченсӣ”-и дар доираи



чорабиниҳои таҷлили 30 -
солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва “Рӯзи
соҳибкорон” бо ташаббуси
Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи
амволи давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Котиботи
Шӯрои машваратии назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо иштироки доираи васеи намоёндагони мақомоти расмии ҷумҳурӣ, сармоягузoronу соҳибкорон ва ширкатҳои ватанию хориҷӣ, олимону коршиносон, ассосиатсияҳо ва созмонҳои соҳибкорӣ ҳамоиш дар мавзӯи “Муосиргардонии хизматрасониҳои давлатӣ ба соҳибкорону сармоягузoron” баргузор гардид.

Зимни ифтитоҳи ҳамоиш Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Саъдӣ Қодирзода қайд намуд, ки бо ташаббус ва дастгириҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ислоҳоти кулли ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии мамлакат гузаронида шуда, таъмини рушди босуботи иқтисодӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи сифати зиндагии мардуми кишвар, аз оғози даврони истиқлол то ба имрӯз ҳадафи стратегияи давлат ва Ҳукумати ҷумҳурӣ қарор гирифтааст.



Бо мақсади ҷимояву дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя, ба соҳаҳои саноати сабук, кишоварзӣ, дорусозӣ, парандапарварӣ,



чорводорӣ, сайёҳӣ ва дигар бахшҳои афзалиятнок имтиёзу сабукиҳо фароҳам оварда шуд, ки тибқи таҷрибаи муосири байналмилалӣ аз дастгирии назарраси Ҳукумати мамлакат барои рушди соҳибкорӣ шаҳодат медиҳад.

Президенти мамлакат дар Паёми имсолаи худ дастур

доданд, ки ҷиҳати ҷалби сармояи мустақим, боз ҳам беҳтар гардонидани фазои сармоягузори ва рушди соҳибкорӣ, бахусус ҷорӣ кардани расмиёти электронии баррасӣ ва пешниҳоди иҷозатномаҳо, ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ва сертификатҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ ва дар ин раванд бартараф намудани омилҳои субъективӣ фаъолияти худро густариш диҳанд. Барасмиятдарории фаъолияти сармоягузори тавассути пурра роҳандозӣ намудани низоми электрониву рақамӣ амалӣ созанд ва фаъолияти марказҳои хизматрасониро ба соҳибкорону сармоягузoron дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба роҳ монанд.

Ҳамзамон, якҷанд дастовардҳои самти мазкур, аз қабيلي ҷорӣ намудани низомҳои равзанаҳои ягона ҷиҳати барасмиятдарории амалиёти содиротиву воридотӣ ва транзитӣ, дастрас намудани иҷозати корҳои сохтмонӣ,

пешниҳоди шартҳои техникӣ оид ба пайвастшавӣ ба шабакаҳои барқӣ, бақайдгирии соҳибкорӣ, амволи ғайриманқул, пардохтҳои электронии роҳкиро, кортҳои пардохт ва насб кардани банкомату терминалҳо, ба роҳ мондани ҳисоббаробаркунӣ тавассути низоми электронӣ



ва дигар механизмҳои муосир бо истифодаи технологияҳои иттилоотӣ иброи назар намуд.

Дар чорабинӣ Пратибха Меҳта, Намояндаи доимии Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон, намояндагони вазорату идораҳо, аз ҷумла вазоратҳои корҳои хориҷӣ, адлия, энергетика ва захираҳои об, Кумитаи давлатии



сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ, Кумитаи андоз, Бонки миллий, Кумитаи меъморӣ ва сохтмон, Хадамоти гумрук, Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии содирот баромад намуданд.

Дар ҳамоиш вобаста ба раванди муосиргардонӣ ва тариқи электронӣ соддаю осон намудни фаъолияти соҳибкорию сармоягузорӣ аз ҷумла дар самтҳои расмиёти бақайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ ва низоми андозбандӣ, бақайдгирии молу мулки ғайриманқул, хизматрасониҳои электронии бонкӣ, пешниҳоди равонии электронӣ, пайвастишавӣ ба шабакаҳои барқӣ, самти низоми иҷозатдиҳӣ ва санҷиши фаъолияти субъекти хоҷагидор, равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ, Низоми содиркунандагони бақайдгирифташудаи Иттиҳоди Аврупо RES (Registered Exporter System), расмиёти апостилгузорӣ, Феҳристи ягонаи давлатии ӯҳдадорихоии гаравӣ ва дигар ҷанбаҳо иброи назар карда шуд.

Пас аз баррасии мавзӯҳо иштирокчиён, атрофи маъалаҳои матраҳшуда мулоҳизаҳои худро баён намуданд.

**Котиботи Шӯрои машваратии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ**